

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 07.12.2016 № 165

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2935/1-1003	Муассисаи давлатии «Маркази миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон»	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Кати кӯдакона	Адад	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2936/1-1004	Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои конселярӣ ва хоҷагӣ	Номгуй	31	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2937/1-1005	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти тиббӣ, маводи тиббӣ ва молҳои маишӣ	Номгуй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2938/1-1006	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел	Номгуй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2939/1-1007	Сарраёсати хадамоти давлатии Оташनिшонии ВҚД ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти техники ва лавозимот барои он	Номгуй	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2940/1-1008	Сарраёсати хадамоти давлатии Оташнишонии ВҚД ҶТ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Лавозимоти оташнишонӣ	Номгуй	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

							электронӣ
2941/1-1009	Литсейи ҳарби ба номи ген-майор Тошмухамедов М.Д.	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел, молҳои техникӣ, барқӣ, конселярӣ, хоҷагӣ ва маводи хӯроқӣ	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2942/1-1010	Донишгоҳи техникий Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Мебел, қисмҳои эҳтиётии компютерӣ, таҷҳизоти техникӣ ва лавозимот барои он	Номгӯй	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2943/1-1011	Муассисаи давлатии «Ҷаҳоннамо»	227-66-60	Дархости электронии нархнома	Молҳои конселярӣ, китобҳо, мусаввараҳо, нармафзор ва барномаи зиддивирӯсӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2944/1-1012	Хадамоти гумруки назди ҲҚТ	227-66-60	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Қисмҳои эҳтиётии автомобилӣ	Номгӯй	189	28.12.2016 09:00
2945/2-747	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Шоҳмансур	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Масолеҳи сохтмонӣ, таҷҳизоти техникӣ, молҳои барқӣ, маишӣ ва гулдон	Номгӯй	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2946/2-748	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Сӯзишвори дизлӣ L-62	Литр	40000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2947/3-928	Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи А. Сино	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири бинои сохтмонаш нотамоми Донишгоҳ воқеъ дар Қарияи Боло	Тибқи санади нуқсон		19.12.2016 09:00
2948/3-929	Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломи кормандони соҳаи тандурустии ҚТ	227-04-75	Озмуни харид бо иштироки	Таъмири бинои асосии филиал воқеъ дар ш. Хучанд	Тибқи санади нуқсон		19.12.2016 09:30

			номаҳдуд			
2949/3-930	Кумитаи андози назди ҲҚТ	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд	Таъмири чории «Биной маъмурии нозироти андоз дар ш. Кӯлоб»	Тибқи санади нуқсон	19.12.2016 10:00
2950/3-931	Муассисаи нашриявии «Адиб»	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд	Чопи китоб	Тибқи фармоиши техникӣ	19.12.2016 10:30
2951/3-932	Муассисаи давлатии «Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соҳаи маориф»	227-04-75	Озмун харид бо иштироки номаҳдуд	Нашр намудани нақша, барнома, роҳнамои омӯзгор ва модули таълимии синфҳои 10-11	Тибқи фармоиши техникӣ	19.12.2016 11:00
Дар даъватномаи иштироки озмун таҳти № 2585/3-920, ки дар сомонаи “АМИТ Ховар” аз 30.11 соли 2016 № 160 нашр шудааст, ба ҷойи 21.12.2016, сана ва вақти кушодани лифофаҳо 12.12.2016 хонда шавад.						

„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*
2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*